

Замимаи 3
ба Барномаи давлатии инвеститсионӣ,
грантҳо ва сохтмони асосӣ
барои солҳои 2011-2013

ЛОИҲАҲОИ АЗ НИГОҲИ МОЛИЯВӢ ТАЪМИНГАРДИДА
(АМАЛКУНАНДА)

Коди БИД: AGR 01

Номи лоиҳа	Лоиҳаи инкишофи истехсолоти кишоварзии маҳаллӣ ва идораи ҳавзаю дарёҳо
Таърихи оғоз ва анҷомёбии лоиҳа	2004-2011
Соҳа-	Кишоварзӣ
Мақоми иҷрокунанда	Вазорати кишоварзии Ҷумҳурии Тоҷикистон
Минтақаи татбиқи лоиҳа	Ҷумҳурии Тоҷикистон
Мақсади лоиҳа	Мақсади асосии лоиҳа аз он иборат аст, ки бо татбиқ намудани чорабиниҳои банақшагирифташуда то андозае барои паст кардани сатҳи камбизоатии аҳолии деҳот, муваққатан ба ҷои кор таъмин намудани аҳоли, дастгирии занони деҳоти хонашин заминаи мусоид гузошта шавад.
Тавсифи лоиҳа	Лоиҳа барои дастгирии аҳолии деҳоти ҳавзаи дарёҳо дар самти рушди истехсолоти кишоварзии маҳаллӣ, самаранок истифода бурдани захираҳои замин ва об, инфраструктураи маҳал, беҳдошти вазъи чарогоҳҳо, ҳифзи муҳити зист ва дар ин замина паст кардани сатҳи камбизоатии аҳоли бо роҳи маблағгузорӣ намудан ба зерлоиҳаҳои аз ҷониби худ аҳоли пешниҳодгардида мусоидат менамояд.

Унсурҳои лоиҳа	Арзиш (млн. доллари ШМА)
Компонент А: рушди истехсолоти кишоварзӣ	
Компоненти В. Дастгирии институционалии Рушд	
Компонент С. Идоракунии барнома	
Ҷамағӣ	19,03

Асосноксозии лоиҳа	Дар мавриди татбиқи лоиҳаи «Инкишофи истехсолоти кишоварзии маҳаллӣ ва идоракунии ҳавзаи дарёҳо» дар чор ҳавзаи дарё: «Зарафшон», «Сурхоб», «Ванҷоб» ва «Тоирсу» Марказҳои ҷамоаҳангсозӣ, кумитаҳои рушди ҷамоатҳо ва дар ҳар ҳавза Кумитаи ҳавзавӣ таъсис дода мешавад.
--------------------	--

Бенифитсиарҳо	Аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон.
Статуси лоиҳа	Лоиҳа амалкунанда мебошад
Иштироки донорҳо	Бонки умумиҷаҳонӣ

БИД - AGR 02

Номи лоиҳа:	Лоиҳаи барқарорсозии соҳаи пахтакорӣ
Таърихи оғоз ва анҷомёбии лоиҳа:	Солҳои 2007-2010
Соҳа	Кишоварзӣ
Мақоми иҷроқунанда:	Вазорати кишоварзии Ҷумҳурии Тоҷикистон
Минтақаҳои татбиқи Лоиҳа	Вилояти Хатлон, вилояти Суғд ва шаҳри Душанбе
Мақсади лоиҳа:	Лоиҳа мақсадҳои зеринро дар бар мегирад: (а) Батанзимдарории масъалаи қарздорӣ (б) Дастгирии таҳлил ва сиёсати ислоҳот (в) Рушди таҳвили пахта
Тавсифи лоиҳа:	Барқарорсозии соҳаи пахтакорӣ ҷиҳати дастгирии хоҷагиҳои пахтакорӣ. Баъд аз татбиқи пурраи лоиҳа вазъият дар бахши мазкур беҳтар хоҳад шуд.

Унсурҳои иҷрои лоиҳа	Арзиш (млн. доллари ШМА)
Батанзимдарории масъалаи қарздорӣ	
Дастгирии таҳлил ва сиёсати ислоҳот	
Рушди таҳвили пахта	
Идоракунии лоиҳа	
Ҳамагӣ	15,0

Асосноксозии лоиҳа	Лоиҳаи барқарорсозии соҳаи пахтакорӣ барои паст кардани сатҳи камбизоатӣ дар ноҳияҳои интихобшудаи мамлакат бо роҳи дастгирӣ намудани хоҷагиҳо ва беҳтар намудани сифати пахта равона карда шудааст
Бенефитсиарҳо	Аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон

Статуси лоиҳа	Амалкунанда
Иштироки донорҳо	Бонки Осиёи рушд

Коди БИД - AGR 03

Номи лоиҳа:	Лоиҳаи Рушди устувори соҳаи пахтакорӣ
Таърихи оғоз ва анҷомёбии лоиҳа:	Солҳои 2007-2011
Соҳа	Кишоварзӣ
Мақоми иҷрокунанда:	Вазорати кишоварзии Ҷумҳурии Тоҷикистон
Минтақаҳои татбиқи Лоиҳа	Вилояти Хатлон, вилояти Суғд ва шаҳри Душанбе
Мақсади лоиҳа:	Лоиҳа мақсадҳои зеринро дар бар мегирад: (а) Батанзимдарории масъалаи қарздорӣ; (б) Ҷудокунии ҳиссаи ресурсҳои қарзӣ то се миллион доллар барои додани қарз ба хоҷагиҳои пахтакор; (в) Дигаргунсозии нархнома вобаста ба сифати пахта дар кипҳо».
Тавсифи лоиҳа:	Барқарорсозии соҳаи пахтакорӣ ҷиҳати дастгирии хоҷагиҳои пахтакорӣ. Баъд аз татбиқи пурраи лоиҳа вазъият дар бахши мазкур беҳтар хоҳад шуд

Унсурҳои иҷрои лоиҳа	Арзиш (млн. доллари ШМА)
Ҳалли қарзи хоҷагиҳо	
Механизми нави маблағгузории соҳаи кишоварзӣ	
Рушди бозоргонӣ	
Идоракуни лоиҳа	
Ҳамагӣ	15,3

Асосноксозии	Лоиҳаи рушди устувори соҳаи пахтакорӣ барои паст кардани сатҳи камбизоатӣ дар
--------------	---

лоиҳа	ноҳияҳои интихобшудаи мамлакат бо роҳи дасгирӣ намудани хоҷагиҳо ва беҳтар намудани сифати пахта равона карда шудааст
Бенефитсиарҳо	Аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон
Статуси лоиҳа	Амалкунанда
Иштироки донорҳо	Бонки Осиёи рушд

Коди БИД - AGR 04

Номи лоиҳа:	Лоиҳаи "Рушди деҳот"
Таърихи оғоз ва анҷомёбии лоиҳа:	Солҳои 2008-2014
Соҳа	Кишоварзӣ
Мақоми иҷрокунанда:	Вазорати кишоварзии Ҷумҳурии Тоҷикистон
Минтақаҳои татбиқи Лоиҳа	Дар 5 ноҳияҳои пилотӣ: аз ҷумла ноҳияҳои Рудакӣ, Варзоб, Файзобод ва шаҳри Роғун ва Ваҳдат татбиқ мешавад.
Мақсади лоиҳа:	Мақсади асосии Лоиҳа баланд бардоштани ҳосилнокии маҳсулоти кишоварзӣ ва афзун намудани он дар хоҷагиҳои деҳқонӣ ва корхонаҳои кишоварзии ноҳияҳои пилотӣ, пешниҳоди кӯмак ва дастгирии хоҷагиҳои деҳқонии инфиродӣ ва кооперативӣ, аҳоли ва соҳибкорони хусусии деҳот дар доираи чорчӯбаи устувори сохтори идоракунии ва муҳити зист мебошад.
Тавсифи лоиҳа:	Афзун намудани маҳсулоти кишоварзӣ ва беҳтар гардидани сатҳи зиндагии мардуми деҳот.

Унсурҳои иҷрои лоиҳа	Арзиш (млн. доллари ШМА)
Сиёсати рушди институтсионалӣ ва ислоҳот	
Идоракунии устувори чарогоҳҳо, заминҳои кишоварзӣ ва ҷангал	
Дастгирии хоҷагии қишлоқ ва соҳибкорӣ	
Беҳтар намудани инфраструктураи деҳот	
Идоракунии лоиҳа	
Ҷамагӣ	23,3

Асосноксозии лоиҳа	Лоиҳаи «Рушди деҳот», ки аз тарафи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Бонки Осиёи рушд дар ҳаҷми (23,3 млн. доллари ИМА) маблағгузорӣ ва дар панҷ ноҳияи пилотӣ дар давоми ҳафт сол татбиқ мегардад, ки дар рушди деҳот, афзун намудани маҳсулоти кишоварзӣ ва беҳтар гардидани сатҳи зиндагонии мардуми деҳот метавонад ҳиссаи назаррас гузорад.
Бенефитсиарҳо	Аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон
Статуси лоиҳа	Амалкунанда
Иштироки донорҳо	Бонки Осиёи рушд

Коди БИД - AGR 05

Номи лоиҳа:	Лоиҳаи қарздиҳии хурд ба деҳоти Тоҷикистон
Таърихи оғоз ва анҷомёбии лоиҳа:	Солҳои 2009-2014
Соҳа	Кишоварзӣ
Мақоми иҷроқунанда:	Вазорати кишоварзии Ҷумҳурии Тоҷикистон
Минтақаҳои татбиқи Лоиҳа	Дар ноҳияҳои пилотӣ: аз ҷумла ноҳияҳои Рудақӣ, Варзоб, , Файзобод ва шаҳри Роғун ва Ваҳдат татбиқ мешавад.
Мақсади лоиҳа:	Мақсади асосии Лоиҳа пешниҳоди кӯмак ва дастгирии хоҷагиҳои деҳқонии инфиродӣ ва кооперативӣ, аҳоли ва соҳибкорони хусусии деҳот дар доираи чорчӯбаи устувори сохтори идоракунӣ ва муҳити зист мебошад.
Тавсифи лоиҳа:	Афзун намудани маҳсулоти кишоварзӣ ва беҳтар гардидани сатҳи зиндагонии мардуми деҳот.

Унсурҳои иҷрои лоиҳа	Арзиш (млн. доллари ШМА)
Лоиҳаи қарздиҳии хурд ба деҳоти Тоҷикистон	
Ҳамагӣ	10,0

Асосноксозии лоиҳа	Лоиҳаи қарздиҳии хурд ба деҳоти Тоҷикистон дар рушди деҳот, афзун намудани маҳсулоти кишоварзӣ ва беҳтар гардидани сатҳи зиндагонии мардуми деҳот метавонад ҳиссаи назаррас гузорад.
--------------------	--

Бенефитсиарҳо	Аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон
Статуси лоиҳа	Амалкунанда
Иштироки донорҳо	Бонки исломии рушд

Коди БИД- IRW 01

Номи лоиҳа:	Лоиҳаи "Обёрии заминҳои водии Данғара" марҳилаи 2
Таърихи оғоз ва анҷомёбии лоиҳа:	2008-2012
Соҳа	Ирригатсия ва обтаъминкунӣ
Мақоми иҷрокуанда:	Вазорати мелиоратсия ва захираҳои оби Ҷумҳурии Тоҷикистон
Минтақаҳои татбиқи лоиҳа	Ноҳияи Данғара
Мақсади лоиҳа:	Мақсади асосии лоиҳа обёрӣ намудани 1750 гектар заминҳои нав дар ноҳияи Данғара мебошад.
Тавсифи лоиҳа:	Дар ҳолати обёрӣ шудани 1750 гектар заминҳо ҳосилнокии пахта аз як гектар замин ба 26 сентнер, ғалладона аз ҳар як гектар аз 11 сентнер ба 32 сентнери, мевагӣ бошад, аз 4,75 т/га ба 15 т/га расонида мешавад. Ҷоидаи соф аз ин заминҳо 2-3 маротиба зиёд гардида сатҳи камбизоатии мардум низ паст мегардад.

Унсурҳои иҷрои лоиҳа	Арзиш (млн. долл. ШМА)
"Обёрии заминҳои водии Данғара" марҳилаи 2	
Ҷамагӣ	36,29

Асосноксозии лоиҳа	Лоиҳаи мазкур барои беҳдошти нуқтаҳои обтақсимкунӣ равона карда шуда, ин тадбир ба баланд бардоштани ҳосилнокӣ, кам намудани зарар аз заминҳои
--------------------	--

	корношоям ва системаи экологӣ мусоидат менамояд.
Бенефитсиарҳо	Аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон
Статуси лоиҳа	Лоиҳа амалкунанда мебошад
Иштироки донорҳо	Фонди Қувайт ва Бонки исломии рушд

Коди БИД: IRW 02

Номи лоиҳа	Лоиҳаи барқарорсозии системаи ирригатсионӣ
Таърихи оғоз ва ба анҷом расидани лоиҳа	Солҳои 2009-2011
Соҳа	Ирригатсия ва обтаъминкунии минтақаҳои деҳот
Мақоми иҷрокунанда:	Вазорати мелиоратсия ва заҳираҳои оби Ҷумҳурии Тоҷикистон
Минтақаҳои татбиқи лоиҳа	Минтақаҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон
Мақсади лоиҳа:	Беҳтар намудани сатҳи зиндагии аҳолии деҳот дар ноҳияҳои таҷрибавӣ бо роҳи афзоиши ҳосил ва даромади ҷамоаҳои деҳот, беҳтар намудани системаи обёрикунӣ ва таъминот бо оби нушокӣ дар ноҳияҳои таҷрибавӣ мебошад.
Тавсифи лоиҳа:	Дар доираи лоиҳа системаи обтаъминкунӣ ва дренажӣ дар панҷ ноҳия беҳтар гардида, идораи заҳираҳои об, системаи таъминоти деҳот бо оби нӯшокӣ, сохтмони обанборҳо, шабакаҳои тақсироти об, чоҳҳои об, барқарорсозии обанборҳо, инчунин дастгирии фермерҳои инфиродӣ анҷом дода мешавад.

Унсурҳои иҷрои лоиҳа	Арзиш (бо млн. доллари ШМА)
Барқарорсозии системаҳои ирригатсионӣ ва заҳбурҳо	
Беҳтар намудани системаи интиқоли оби нӯшокӣ	
Дастгирии кишоварзии фермерҳои хусусӣ	
Хизматрасонии кишоварзӣ ба хоҷагиҳои деҳқонӣ	
Соҳилмустаҳкамкунии дарёи Панҷи ноҳияи Мир Сайид Али Ҳамадонӣ	
Идоракунии лоиҳа	
Пардохтҳои фоизӣ	
Ҳамагӣ	29,01

Асосноксозии лоиҳа	Дар доираи лоиҳа барқарор намудани системаи обёрӣ барои дастгирии хоҷагиҳо тавассути беҳтар намудани обёрикунӣ ва таъмин бо об, истифодаи методҳои устувор ва самараноки кишоварзӣ анҷом дода мешавад ва бо ин усул сатҳи даромади аҳоли афзоиш ёфта, сатҳи камбизоатӣ паст мегардад.
Бенефисиарҳо	Аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон
Статуси лоиҳа	амалкунанда
Иштироки донорҳо	Бонки Осиёи рушд

Коди БИД: ECO 01

Номи лоиҳа	Лоиҳаи идоракунии хавфи обхезӣ дар вилояти Хатлон
Таърихи оғоз ва анҷомёбии лоиҳа	2009-2011
Соҳа	Экология / ҳодисаҳои фавқулодда
Мақоми иҷрокунанда	Вазорати мелиоратсия ва заҳираҳои оби Ҷумҳурии Тоҷикистон
Минтақаи татбиқи лоиҳа	Вилояти Хатлони Ҷумҳурии Тоҷикистон
Мақсади лоиҳа	Бартараф ва пешгири намудани хавфи обхезӣ дар вилояти Хатлон мебошад.
Тавсифи лоиҳа	Татбиқи лоиҳа баҳри пешгирии оқибатҳои ҳолатҳои фавқулодда ва ҳифзи муҳити зист равона карда шудааст.

Унсурҳои лоиҳа	Арзиш (млн. доллари ШМА)
Идоракунии хавфи обхезӣ дар вилояти Хатлон	
Ҳамагӣ	29,7

Асосноксозии лоиҳа	Ҳолати имрӯзаи муҳити зист ва хатари оқибатҳои ҳодисаҳои фавқулоддаи табиӣ зарурияти татбиқи лоиҳаро ногузир мегардонад.
Бенифитсиарҳо	Аҳолии вилояти Хатлон
Статуси лоиҳа	Лоиҳа амалкунанда мебошад
Иштироки донорҳо	Бонки Осиёи рушд

Коди БИД - WSS 01

Номи лоиҳа:	Лоиҳаи обтаъминкунии ш. Душанбе
Таърихи оғоз ва анҷомёбии лоиҳа:	Солҳои 2004-2012
Соҳа	Обтаъминкунӣ ва системаи канализатсияи шаҳрӣ
Мақоми иҷрокунанда:	Маркази ҷамоҳангсозии лоиҳаи «Обтаъминкунии шаҳри Душанбе», КВД «Обу корези Душанбе»
Минтақаҳои татбиқи лоиҳа	ш. Душанбе
Мақсади лоиҳа:	Баланд бардоштани сифат, бехатарӣ, эътимодноки ва истифодаи самараноки таъминоти оби нӯшоки дар қаламрави шаҳри Душанбе
Тавсифи лоиҳа:	Шаҳри Душанбе аз 4 обанбор бо об таъмин карда мешавад, ки дутои онҳо (60 фоизи иқтидори умумӣ) обҳои зеризаминиро истифода мебаранд. Аз сабаби набудани маблағ стансияҳои насоси обкашӣ захира надоранд, аз 684 км. қубурҳои гуногункутр нисфи зиёди онҳо бояд иваз карда шаванд. Аз нисф зиёди оби истеҳсолшуда аз сабаби вайронии системи обтаъминкунӣ нобуд мешавад.

Унсурҳои иҷрои лоиҳа	Арзиш (млн. доллари ШМА)
Барқарорсозии истгоҳи обтозакунии худҷорӣ	
Барқарорсозии истгоҳи обтозакунии фишорӣ	
Сохтмони ҳавзи нави оби тоза (3000 м³) дар истгоҳи обии Кофарниҳон (КАФ-1)	
Барқарорсозии истгоҳи обии соҳили чапи Кофарниҳон (КАФ-2)	
Хизматҳои мушовирӣ	
Идораи лоиҳа, хизмати аудитӣ, хароҷотҳои пешбининашуда	
Ҳамагӣ	10,7

Асосноксозии лоиҳа	Лоиҳа чорабиҳои зеринро маблағгузорӣ менамояд: а) Татбиқи лоиҳа ба барқарорсозии система ва баланд бардоштани самаранокӣ, аз ҷумла кам кардани истеъмоли об ва сарфакорона истифода бурдани захираҳои обӣ; баҳисобгирии ҳаҷми истеҳсол ва истеъмоли об, кам кардани сатҳи талафоти об аз қубурҳо, беҳтар гардонидани самаранокии хатҳои обтаъминкунӣ, барномаҳои сарфа кардани қувваи барқ равона шудааст
Бенефитсиарҳо	Аҳолии шаҳри Душанбе
Статуси лоиҳа	Лоиҳа татбиқ гардида истодааст
Иштироки онорҳо	Бонки исломии рушд

Коди БИД - WSS 02

Номи лоиҳа:	Беҳтар намудани системаи обтаъминкунии ш. Хуҷанд
Таърихи оғоз ва анҷомёбии лоиҳа:	Солҳои 2009-2012
Соҳа	Обтаъминкунӣ ва системаи канализатсия
Мақоми иҷрокунанда:	Иттиҳодияи истеҳсолии «Хуҷандводоканал»
Минтақаҳои татбиқи лоиҳа	Шаҳри Хуҷанд, вилояти Суғд
Мақсади лоиҳа:	Идомаи Барнома оид ба беҳтаргардонии вазъи таъмини оби нӯшокии аҳолии шаҳри Хуҷанд ва минтақаҳои наздишаҳрӣ бо иваз намудани қубурҳои фарсудаи қубурҳои полиэтиленӣ замонавӣ, пайвасти намудани ҳисобченкунаки обӣ ба кулли муштариёни корхона ва беҳтар намудани вазъи иҷтимоӣ ва иқтисодии корхона бо ҷиҳозонидани барномаҳои компютерӣ
Тавсифи лоиҳа:	Лоиҳа ба баланд бардоштани самаранокии системаи обтаъминкунӣ, аз ҷумла кам намудани истеъмоли об ва истифодаи оқилонаи захираҳои обӣ, ҷен кардани ҳаҷми истеҳсол ва истеъмоли об, кам кардани сатҳи талафоти об аз қубурҳо беҳтар гардонидани самаранокии гидравликии шабакаи обтаъминкунӣ, барномаҳои сарфа кардани қувваи барқ нигаронида шудааст

Унсурҳои иҷрои лоиҳа	Арзиш (млн. доллари ШМА)
Барқарор намудани системаи обтақсимкунии шаҳри Хучанд	
Харидори ва насби таҷҳизот	
Хароҷоти Маркази татбиқи лоиҳа	
Ҳамагӣ	7,16

Асосноксозии лоиҳа	Аз сабаби набудани маблағ захираҳои станцияҳои насоси обкашӣ дар ҳолати хароб қарор дорад. Нисфи зиёди қубурҳои обгузари гуногунқутр корношоям шудаанд ва ивазкуниро талаб менамоянд. Зиёда аз нисфи оби истеҳсолшуда аз сабаби вайронии системаи обтаъминкунии нобуд мешавад.
Бенефитсиарҳо	Аҳолии ш.Хучанди вилояти Суғд
Статуси лоиҳа	Лоиҳаи мазкур амалӣ гардида истодааст
Иштироки донорҳо:	Лоиҳа аз тарафи Бонки Европоии Таҷдид ва рушд маблағгузорӣ гардида истодааст

Коди БИД: ENE 00

Номи лоиҳа	Лоиҳаи иваз намудани таҷҳизоти тақсимоии НБО-и «Норак» (ОРУ 220)
Таърихи оғоз ва анҷомёбии лоиҳа	2010-2011
Соҳа	Энергетика
Мақоми иҷрокунанда	Вазорати энергетика ва саноати Ҷумҳурии Тоҷикистон
Минтақаи татбиқи лоиҳа	Шаҳри Норак вилояти Хатлони Ҷумҳурии Тоҷикистон
Мақсади лоиҳа	Барқарор ва азнавсозии дастгоҳҳои тақсимкунандаи пӯшидаи (ДТП- ЗРУ) элегазии 500 кВ дар НБО-и «Норак»
Тавсифи лоиҳа	Татбиқи лоиҳа имкон медиҳад, ки таъмини кафолатноки қувваи барқ аз НБО-и «Норак» ба аҳолии ҷумҳурӣ ба роҳ монда шавад.

Унсурҳои лоиҳа	Арзиш (млн. доллари ШМА)
Қорҳои тадқиқотиву лоиҳакашӣ	
Хариди таҷҳизот	
Идоракунии лоиҳа	
Ҳамагӣ	35,67

Асосноксозии лоиҳа	Таҷҳизоти мавҷудаи тақсимкунандаи НБО-и «Норак» дар ҳолати ниҳирии фарсудагӣ қарор дорад ва аз нав барқароркунии он талаби вақт мебошад.
--------------------	--

Бенифитсиарҳо	Аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон
Статуси лоиҳа	Лоиҳа амалкунанда мебошад
Иштироки донорҳо	Бонки Олмони рушд

Коди БИД: ENE 01

Номи лоиҳа	Лоиҳаи «Кам намудани талафоти қувваи барқ»
Таърихи оғоз ва анҷомёбии лоиҳа	2005-2011
Соҳа	Энергетика
Мақоми иҷрокунанда	ШСХК «Барқи Тоҷик»
Минтақаи татбиқи лоиҳа	Ҷумҳурии Тоҷикистон
Мақсади лоиҳа	Кам намудани талафоти тиҷоратии қувваи барқ бо роҳи беҳтар кардани системаи баҳисобгирии он мебошад.
Тавсифи лоиҳа	Лоиҳаи мазкур баҳри беҳтар намудани ҳисоб ва ҷамъовариҳои пардохтҳо ба воситаи нақшаи самараноки ҳифзи иҷтимоӣ ҷиҳати ҳимояи табақаҳои камбизоати аҳоли аз имконияти болоравии нархҳо равона карда шудааст. Дар доираи лоиҳа ислоҳоти институтсионалии соҳа, ки барои нигоҳдошти устувории натиҷаҳои бадастомада ва ҳавасмандгардонии иштироки бахши хусусӣ дар энергетика зарур аст, дар назар дошта шудааст.

Унсурҳои лоиҳа	Арзиш (млн. доллари ШМА)
Воридсози ва насб намудани ҳисобкунакҳои электроники барқӣ;	
Тарроҳӣ, воридсозӣ ва насб намудани системаи биллингӣ барои шабакаҳои барқии ш. Душанбе	
Кумаки техникӣ ба ШСХК «Барқи Тоҷик»	
Ҳамагӣ	45,0

Асосноксозии лоиҳа	Лоиҳаи мазкур ба Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон имкон медиҳад, ки масъалаҳои бунёдии фаъолияти молиявии ҳаётан муҳимро тавассути таҳия ва татбиқи сиёсати нарх, инчунин андешидани тадбирҳо оид ба бехбуди ҳисоби қувваи барқии масрафгардида ҳал намояд.
Бенифитсиарҳо	Аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон
Статуси лоиҳа	Лоиҳа амалкунанда аст.
Иштироки донорҳо	Бонки ҷаҳонӣ, ШСХК «Барқи Тоҷик», ҚСК «Тоҷиктрансгаз» ва саҳми Ҳукумати Швейтсария

Коди БИД: ENE 02

Номи лоиҳа	Лоиҳаи минтақавии хати интиқоли барқи Тоҷикистон-Афғонистон
Таърихи оғоз ва анҷомёбии лоиҳа	2008-2011
Соҳа	Энергетика
Мақоми иҷрокунанда	Вазорати энергетика ва саноати Ҷумҳурии Тоҷикистон
Минтақаи татбиқи лоиҳа	Ҷумҳуриҳои Тоҷикистон ва Афғонистон
Мақсади лоиҳа	Мақсади асосии лоиҳа аз бумбасти энергетикӣ баровардани Ҷумҳурии Тоҷикистон ва пайваст намудани системаи энергетикӣ Ҷумҳурии Тоҷикистон ба системаи энергетикӣ Ҷумҳурии Ислонд Афғонистон.
Тавсифи лоиҳа	Сохтмони хати интиқоли барқи байниминтақавии 220 кВ Тоҷикистон-Афғонистон

Унсурҳои лоиҳа	Арзиш (млн. доллари ШМА)
«Сохтмони хати интиқоли барқи байниминтақавии 220 кВ Тоҷикистон-Афғонистон»	
«Таъмин намудани речаи мӯтадили кори системаи Силсила НБО-ҳо дар дарёи Вахш»	
«Барқарорсозии агрегати 3-и НБО-и Сарбанд»	
«Тоза намудани сатҳи поёнии каналҳои НБО-и «Шаршара» ва «Марказӣ»	
«Тоза намудани сатҳи поёнии каналҳои НБО-и «Шаршара» ва «Марказӣ»	
«Иваз намудани АТ-3 дар НБО-и Сарбанд»	

«Барқарорсозии системаи ангишиш ва назорати ҳароратӣ дар НБО-и Бойғозӣ»	
«Таъмини ҳисобкунакҳо, тарнсформатори ҷараён ва трансформатори шиддат»	
«Таъмин намудани реҷаи мӯтадили кори системаи Силсила НБО-ҳо дар дарёи Вахш»	
Ҳамагӣ	58,0

Асосноксозии лоиҳа	Аз бумбасти энергетикӣ баровардани Ҷумҳурии Тоҷикистон ва пайвасти намудани системаи энергетикӣ Ҷумҳурии Тоҷикистон ба системаи энергетикӣ Ҷумҳурии Ислонии Афғонистон.
Бенифитсиарҳо	Аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон
Статуси лоиҳа	Лоиҳа амалкунанда мебошад
Иштироки донорҳо	Ҳазинаи ОПЕК, Бонки Осиёи рушд, Бонки ислонии рушд

Коди БИД - TRA 01

Номи лоиҳа	Барқарорсозии роҳи автомобилгарди Душанбе – сарҳади Қирғизистон (марҳилаи 3)
Таърихи оғоз ва анҷомёбии лоиҳа	2010-20113
Соҳа	Нақлиёт
Мақоми иҷрокунанда	Вазорати нақлиёт ва коммуникатсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон
Минтақаи татбиқи лоиҳа	Душанбе – Дарбанд-минтақаи Рашт
Мақсади лоиҳа	Татбиқи лоиҳаи мазкур барқарор кардани 150 км роҳҳои вайроншударо, ки аз шаҳри Душанбе то сарҳади Қирғизистон тӯл кашидаанд, дар бар мегирад.
Тавсифи лоиҳа	Баъд аз татбиқи пурраи лоиҳа ҳамкориҳои иқтисодӣ ва иҷтимоии давлатҳои ҳамсарҳад- Қирғизистон ва Хитой густариш хоҳад ёфт.

Унсурҳои лоиҳа	Арзиш (млн. доллари ШМА)
Корҳои сохтмонӣ	
Хизматрасонии машваратӣ	
Нигоҳдории Маркази татбиқи лоиҳа	
Ҳамагӣ	58,4

Асосноксозии лоиҳа	Маблағгузориҳои татбиқи лоиҳаи мазкур бинобар муҳимияти он барои рушди иқтисодии кишвар, афзун намудани ҳаҷми интиқоли бор ва мубодилаи мол байни кишварҳои ҳамсоя зарур мебошад.
--------------------	---

Бенифитсиарҳо	Аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон
Статуси лоиҳа	Лоиҳа амалкунанда мебошад
Иштироки донорҳо	Бонки Осиёи рушд

Коди БИД - TRA 02

Номи лоиҳа:	Сохтмони роҳи мощингарди минтақаи Шоҳон-Зиғар (марҳилаи 2)
Таърихи оғоз ва анҷомёбии лоиҳа:	Солҳои 2007-2010
Соҳа	Нақлиёт
Мақоми иҷрокуанда:	Вазорати нақлиёт ва коммуниқатсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон
Минтақаи татбиқи лоиҳа	ВМКБ
Мақсади лоиҳа:	Таъмин намудани алоқаи нақлиёти бозътимоди доимоамалкунанда байни маркази ҷумҳурӣ ва Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, инчунин баромадан ба давлатҳои ҳамсояи Ҷумҳурии Халқии Хитой ва Ҷумҳурии Ислонии Покистон.
Тавсифи лоиҳа:	Сохтмони роҳи автомобилгард дар қитъаи Шоҳон-Зиғар, дарозияш 34,4 км., мувофиқи категорияи III-уми техникий маблағгузорӣ мешавад.

Унсурҳои лоиҳа	Арзиш (млн. доллари ШМА)
Лоиҳасозии муфассал	
Назорати муаллифӣ	
Корҳои умумии сохтмонӣ	

Хамагӣ	15,9
--------	------

Асосноксозии лоиҳа	Дар айни замон алоқаи нақлиётӣ байни маркази ҷумҳурӣ ва ВМКБ ба воситаи роҳи мошингарди Душанбе-Хоруғ сурат мегирад, ки аз сабаби баланд будани қабати барф ва фаромадани тармаҳои бисёр дар давраи тирамоҳу баҳор 5-6 моҳ баста мешавад. Роҳи автомобилгарди Кӯлоб Қалъаи-хумб алоқаи байни маркази ҷумҳуриро бо ВМКБ дар тамоми фасли сол бо имконияти баромадан ба шохроҳи Кароққурум фароҳам меоварад.
Бенефитсиарҳо	Аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон
Статуси лоиҳа	Лоиҳаи мазкур амалкунанда аст
Иштироки донорҳо	Бонки исломии рушд

Коди БИД: TRA 03

Номи лоиҳа:	Сохтмони роҳи мошингарди Кӯлоб -Қалъаи-хумб
Таърихи оғоз ва анҷомёбии лоиҳа:	Солҳои 2007-2011
Соҳа	Нақлиёт
Мақоми иҷрокунанда:	Вазорати нақлиёт ва коммуникатсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон
Минтақаи татбиқи лоиҳа	ВМКБ
Мақсади лоиҳа:	Таъмин намудани алоқаи нақлиёти бозьтимоди доимоамалкунанда байни маркази ҷумҳурӣ ва Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, инчунин баромадан ба давлатҳои ҳамсояи Ҷумҳурии Халқии Хитой ва Ҷумҳурии Исломии Покистон.
Тавсифи лоиҳа:	Сохтмони роҳи автомобилгард дар қитъаи Кӯлоб -Қалъаи-хумб мувофиқи категорияи III-уми техникӣ маблағгузорӣ мешавад.

Унсурҳои лоиҳа	Арзиш (млн. доллари ИМА)
Сохтмони роҳи мошингарди Кӯлоб -Қалъаи-хумб	92,9
Хамагӣ	92,9

Асосноксозии лоиҳа	Дар айни замон алоқаи нақлиётӣ байни маркази ҷумҳурӣ ва ВМКБ ба воситаи роҳи мошингарди Душанбе-Хоруғ сурат мегирад, ки аз сабаби баланд будани қабати барф ва фаромадани тармаҳои бисёр дар давраи тирамоҳу баҳор 5-6 моҳ баста мешавад. Роҳи автомобилгарди Кӯлоб Калъаи-Хумб алоқаи байни маркази ҷумҳуриро бо ВМКБ дар тамоми фасли сол бо имконияти баромадан ба шохроҳи Кароққурум фароҳам меоварад.
Бенефитсиарҳо	Аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон
Статуси лоиҳа	Лоиҳаи мазкур амалкунанда аст
Иштироки донорҳо	Бонки исломии рушд

Коди БИД: TRA 04

Номи лоиҳа	Лоиҳаи «Сохтмони терминали фурудгоҳи байналмилалӣ шаҳри Душанбе
Таърихи оғоз ва анҷомёбии лоиҳа	2010-2011
Соҳа	Нақлиёт / роҳ
Мақоми иҷрокунанда	ҶСК «Фурудгоҳи байналмилалӣ Душанбе»
Минтақаи татбиқи лоиҳа	Ш. Душанбе
Мақсади лоиҳа	Сохтмони терминали аэропорти байналмилалӣ дар ш. Душанбе ва бо ин роҳ беҳтар намудани сатҳи хизматрасонӣ ба мусофирон.
Тавсифи лоиҳа	Беҳтар намудани сатҳи хизматрасонӣ ба мусофирони нақлиёти ҳавоӣ.

Унсурҳои лоиҳа	Арзиш (млн. доллари ШМА)
Лоиҳасозии муфассал	
Назорати муаллифӣ	
Корҳои умумии сохтмонӣ	
Ҷамағӣ	23,46

Асосноксозии лоиҳа	Беҳтар намудани сатҳи хизматрасонӣ ба мусофирони нақлиёти ҳавоӣ.
--------------------	--

Бенифитсиарҳо	Аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон
Статуси лоиҳа	Лоиҳа амалкунанда мебошад
Иштироки донорҳо	Ҳукумати Фаронса

Коди БИД: TRA 05

Номи лоиҳа:	Таҷдиди роҳи автомобилгарди Душанбе-Данғара
Таърихи оғоз ва анҷомёбии лоиҳа:	Солҳои 2007-2010
Соҳа	Нақлиёт
Мақоми иҷрокунанда:	Вазорати нақлиёт ва коммуникатсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон
Минтақаи татбиқи лоиҳа	шаҳрҳои Душанбе, Ваҳдат ва ноҳияи Данғара.
Мақсади лоиҳа:	Таъмин намудани алоқаи нақлиётии бозътимоди доимоамалкунанда байни маркази ҷумҳурӣ ва Вилояти Хатлон, инчунин баромадан ба давлатҳои ҳамсоияи Ҷумҳурии Халқии Хитой ва Ҷумҳурии Ислонии Покистон.
Тавсифи лоиҳа:	Сохтмони роҳи автомобилгард дар қитъаи Душанбе, Ваҳдат ва Данғара , дарозияш 154 км., мувофиқи категорияи III-уми техникӣ маблағгузорӣ мешавад.

Унсурҳои лоиҳа	Арзиш (млн. доллари ШМА)
Корҳои умумии сохтмонӣ	51,78
Ҳамагӣ	51,578

Асосноксозии лоиҳа	Дар айни замон алоқаи нақлиётӣ байни маркази ҷумҳурий ва ноҳияи Данғара ба воситаи роҳи мошингарди Душанбе-Данғара-Кӯлоб сурат мегирад, ки аз сабаби баланд будани қабати барф дар давраи тирамоҳу баҳор 5-6 моҳ ҳолати ғайриқаноатбахшро соҳиб мешавад. Роҳи автомобилгарди Душанбе-Данғара алоқаи байни маркази ҷумҳуриро бо имконияти баромадан ба шохроҳи Кароққурум фароҳам меоварад.
Бенефитсиарҳо	Аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон
Статуси лоиҳа	Лоиҳаи мазкур амалкунанда аст
Иштироки донорҳо	Эксимбанки Хитой

Номи лоиҳа	Таҷдиди роҳи автомобилгарди Душанбе-Чанок
Таърихи оғоз ва анҷомёбии лоиҳа	2007-2011
Соҳа	Нақлиёт
Мақоми иҷроқунанда	Вазорати нақлиёт ва коммуникатсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон
Минтақаи татбиқи лоиҳа	Душанбе – Айни – Истаравшан – Бӯстон – Чанок
Мақсади лоиҳа	Мусоидат намудан дар Рушду нумуи иҷтимоӣ ва иқтисодии қисматҳои Чанубу Шимоли Тоҷикистон, чиҳати таҷдид ва барқарор намудани роҳи Душанбе- Хучанд - Чанок, нақби Шаҳристон, сохтмони галереяҳо, купрукҳо ва дигар иншоотҳои ёрирасон. Паст кардани сатҳи камбизоатӣ ба воситаи кам кардани арзиши боркашонии нақлиётӣ ва беҳтар намудани дастрасӣ ба бозорҳо, инчунин афзун намудани савдои минтақавӣ ва ҳамкориҳо.

Тавсифи лоиҳа	Лоиҳа азнавбарқароркунии пурраи роҳи автомобилгарди Душанбе-Айнӣ-Истаравшан-Хучанд-Бӯстон-Чаноқ (сарҳади Ҷумҳурии Ўзбекистон), аз ҷумла сохтмони қитъаҳои нави роҳ бо давр зада гузаштани маҳалҳои аҳолинишин, кўпрукҳои нав ва туннели «Шахристон»-ро ба дарозии қариб 5 км пешбинӣ менамояд.
---------------	--

Коди БИД - TRA 06

Унсурҳои лоиҳа	Арзиш (млн. доллари ШМА)
Корҳои сохтмонӣ	
Хизматрасонии машваратӣ	
Нигоҳдории Маркази татбиқи лоиҳа	
Ҳамагӣ	295,9

Асосноксозии лоиҳа	Татбиқи лоиҳаи мазкур алоқаи автомобилиро тамоми сол байни қисмати шимол ва ҳудуди боқимондаи ҷумҳурӣ таъмин мекунад, ки мутаносибан ба рушди минтақаҳои атроф мусоидат менамояд.
Бенефитсиарҳо	Аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон
Статуси лоиҳа	Лоиҳа амалкунанда мебошад.
Иштироки донорҳо	Арзиши пешакии лоиҳа 295,9 млн. долл. ШМА, аз ҷумла қарзи Ҷумҳурии Халқии Хитой 281,2 млн. долл. ШМА.

Код БИД - EDU 01

Номи лоиҳа	Лоиҳаи сохтмони панҷ мактаби миёна ва дастрас намудани таҷҳизотҳо (марҳилаи -2)
Таърихи оғоз ва анҷомёбии лоиҳа	Солҳои 2008 - 2012.
Соҳа	Маориф
Мақоми иҷроқунанда	Вазорати маорифи Ҷумҳурии Тоҷикистон
Минтақаи татбиқи лоиҳа	Умумимиллӣ
Мақсади лоиҳа	Лоиҳаи мазкур имконият медиҳад, ки сохтмони 3 бинои мактаби нотаом ва сохтмони ду бинои мактаби замонавӣ ба анҷом расонида шавад. Дар баробари ин масъалаи аз биноҳои садамавӣ баровардани хонандагон ва нарасидани ҷойи нишастии хонандагон дар доираи Лоиҳа ҳаллу фасл мегардад
Тавсифи лоиҳа	Лоиҳа имкон медиҳад, ки зиёда аз 4224 талабагон дар шароити мусоид ба таълим фаро гирифта шуда ва зиёда аз 450 муаллимон ба ҷойи кори нав таъмин гарданд

Унсурҳои лоиҳа	Арзиш (млн. долл. ШМА)
Лоиҳаи сохтмони панҷ мактаби миёна ва дастрас намудани таҷҳизотҳо (марҳилаи -2)	12,0
Ҳамагӣ	12,0

Асосноксозии лоиҳа	Зарурияти татбиқи лоиҳа умумимиллӣ буда ба ҳадафҳои рушди ҳазорсола мувофиқ аст.
Бенефитсиарҳо	Мактаббачагони ҶТ.
Статуси лоиҳа	Лоиҳа амалқунанда мебошад.
Иштироки донорҳо	Ҳазинаи Саудии рушд

Номи лоиҳа	Лоиҳаи «Таҷдид ва идомаи сохтмони мактабҳои миёна» марҳилаи 2
Таърихи оғоз ва анҷомёбии лоиҳа	Солҳои 2003-2011
Соҳа	Маориф
Мақоми иҷрокунанда	Вазорати маорифи Ҷумҳурии Тоҷикистон
Минтақаи татбиқи лоиҳа	Ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ
Мақсади лоиҳа	Зиёд намудани ҷойҳои таҳсил дар мактабҳои миёна. Таҷҳизонидани се мактаби таҳсилоти ҳамагонӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон.
Тавсифи лоиҳа	Лоиҳа бо мебел ва таҷҳизот ҷиҳозонидани мактабҳоро дар бар мегирад.

Унсурҳои лоиҳа	Арзиш (млн. доллари ШМА)
Таъмири биноҳои мактабҳо	
Таъмин намудан бо таҷҳизот, мебел, асбобу ашёи таълимӣ	
Идораи лоиҳа	
Ҳамагӣ	13,024

Асосноксозии лоиҳа	Дар натиҷаи ҷанги шаҳрвандӣ аксарияти биноҳои мактабҳои таҳсилоти ҳамагонӣ хароб гашта буданд. Вазорати маориф рӯйхати мактабҳои харобгаштаро тайёр намуд, ки ин мактабҳо барои барқарор кардан, таҷҳизонидан бо мебел, ашёи таълимӣ ва компютерҳо ниёз доранд. Буҷет барои барқароркунии онҳо имконияти ҷудо намудани маблағҳоро надорад.
Бенефитсиарҳо	Мактаббачагони Ҷумҳурии Тоҷикистон
Статуси лоиҳа	Дар марҳалаи татбиқ қарор дорад
Иштироки донорҳо	Ҳазинаи Саудии рушд

Номи лоиҳа	Сохтмони ва муҷаҳазгардони беморхонаи байниноҳиявӣ ва бисёрсоҳа дар вилояти Хатлон (шаҳраки Данғара)
Таърихи оғоз ва анҷомёбии лоиҳа	Солҳои 2006-2010
Соҳа	Тандурустӣ
Мақоми иҷрокунанда	Вазорати тандурустии Ҷумҳурии Тоҷикистон
Минтақаи татбиқи лоиҳа	Вилояти Хатлон
Мақсади лоиҳа	Мақсади Лоиҳа баланд бардоштани сифати расондани ёрии тиббӣ санитарӣ ба аҳолии як қатор ноҳияҳои вилояти Хатлон бо тарзи таъсис додани хадамоти ҳозиразамони бистарикунонӣ дар давраи гузариш мебошад. Ин ҳадаф ба воситаи таъмини Беморхонаи бисёрсоҳавию байниноҳиявии вилояти Хатлон амалӣ хоҳад шуд. Лоиҳа дар ноҳияи Данғараи вилояти Хатлон татбиқ мегардад. Истифодабарандагони Лоиҳа аҳолии ноҳияҳои Данғара, Балҷувон, Темурмалик ва Ховалинги вилояти Хатлон мебошанд
Тавсифи лоиҳа	Лоиҳа барои сохтмон ва бо таҷҳизоти замонавӣ муҷаҳҳаз сохтани беморхонаи замонавии дорои 100 кат ва 50-100 қабул дар як рӯз ба нақша гирифта шудааст.

Унсурҳои лоиҳа	Арзиш (млн. доллари ШМА)
Азнавсозии беморхона	
Хариди таҷҳизоти тиббӣ	
Ислоҳоти соҳаи госпиталӣ	
Таҳияи лоиҳаҳои намунавии муассисаҳои тиббӣ	
Ҳамагӣ	17,226

Асосноксозии лоиҳа	Ноҳияҳои Данғара ва Ховалинг аз ҷумлаи он ноҳияҳое ба ҳисоб мераванд, ки дар онҳо аҳолии камбизоат хеле зиёд аст. Бо ҳамин сабаб дастрасӣ ба хизматрасонии босифати тиббии госпиталӣ хеле маҳдуд аст.
Бенифитсиарҳо	Аҳолии н. Данғара ва ноҳияҳои атрофи он
Статуси лоиҳа	Лоиҳа амалкунанда аст.
Иштироки донорҳо	Бонки исломии рушд ба нақша гирифтааст, ки барои татбиқи лоиҳаи мазкур 7 млн. динори исломӣ ҷудо намояд

Коди БИД: НЕА 02

Номи лоиҳа	Лоиҳаи барқарорсозӣ ва таҷҳизонидани беморхонаи муҳофизати модар ва кӯдак дар шаҳри Хучанд
Таърихи оғоз ва анҷомёбии лоиҳа	Солҳои 2011-2013
Соҳа	Тандурустӣ
Мақоми иҷрокунанда	Вазорати тандурустии Ҷумҳурии Тоҷикистон
Минтақаи татбиқи лоиҳа	Лоиҳа баланд бардоштани дараҷаи ёрии тиббии таваллуд ва педиатриро дар ноҳияҳои тобеъи марказ пешбинӣ менамояд. Ҷузъи муҳими татбиқ робитаи наздики кӯмаки мутақобила байни зинаи ибтидоии тиббӣ ва шӯъбаи таваллуди беморхонаи марказии ноҳиявӣ мебошад.
Мақсади лоиҳа	Амбулаторияҳои тиббии деҳот бояд бо мебелу асбобҳои тиббӣ таъмин гардида, инчунин дорои алоқаи телефони танзимшуда ва шабонарӯзӣ ба БМН бошанд. Шӯъбаҳои таваллуди БМН бояд барои кӯмакрасонии касбӣ ба занону навзодон бо таҷҳизоти замонавии реаниматсионӣ таъмин бошанд.
Тавсифи лоиҳа	Лоиҳаи мазкур ба таъмини ҳомиладорӣ бехатар дар байни мутахассисон, ки дар соҳаи кӯмаки таваллуд, перинаталӣ ва постнаталӣ кор мекунанд, ҷиҳати азхудкунии усулҳои замонавии муваффақ гаштан ба бехатарии модару навзод нигаронида шудааст.

Унсурҳои лоиҳа	Арзиш (млн. доллари ШМА)
Лоиҳаи барқарорсозӣ ва таҷҳизонидани беморхонаи муҳофизати модар ва кӯдак дар шаҳри Хучанд	
Ҳамагӣ	9,8

Асосноксозии лоиҳа	Дигаргуниҳои иҷтимоӣ психологӣ дар мамлакат боиси тағйироти иҷборӣ шуур ва самти ҳаётии ҷомеа гардиданд, ки бар асари он ба ҳолати психикӣ ва саломатии ҷисмонӣ занон таъсири манфӣ расониданд.
Бенифитсиарҳо	Аҳолии ноҳияҳо ва деҳот мустақиму ғайримустақим манфиат мегиранд. Гузаронидани сӯҳбатҳо, лексияҳо ва паҳн намудани адабиёти иттилоотӣ дар байни аҳоли маърифатнокии онҳоро дар масъалаҳои банақшагирии ҳомила, масъулиятшӯро барои саломатии худ ва наслҳои оянда баланд мебардорад.
Статуси лоиҳа	Лоиҳаи мазкур нав аст.
Иштироки донорҳо	Донор муайян нашудааст.